

**10 02 00 ЗАБОНИСНОЙ  
10 02 00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ  
10 02 00 LINGUISTICS**

---

**10 02 20 СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И  
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ**

**10 02 20 COMPARATIVE, HISTORICAL AND TYPOLOGICAL LINGUISTICS**

**УДК 811.111**

**ББК81.2 Англ.**

**МОРФЕМАИ ОМОНИМИИ** Усманова Малоҳат Эҳсоновна, н.и.ф., доценти  
**ФЛЕКТИВИИ “-er”** ДАР кафедраи тарҷума ва грамматикаи забони англисии  
**ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА** МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров”, Абдуллоев  
**МУОДИЛҲОИ ТОҶИКИИ** Муминҷон, докторанти PhD-и курси дуюми МДТ  
**ОН** “ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)

**ОМОНИМИЧНАЯ  
ФЛЕКТИВНАЯ  
МОРФЕМА “-er” В  
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И  
ЕЁ ТАДЖИКСКИЕ  
ЭКВИВАЛЕНТЫ** Усманова Малоҳат Эҳсоновна, к.филол.н., доцент  
кафедры перевода и грамматики английского языка ГОУ  
“ХГУ им. акад. Б. Гафурова”; Абдуллоев Муминҷон,  
докторант PhD второго курса ГОУ “ХГУ им. акад. Б.  
Гафурова” (Таджикистан, Худжанд)

**ENGLISH FLECTIONAL  
HOMOMORPHE “-er” AND  
ITS EQUIVALENTS IN THE  
TAJIK LANGUAGE** *Usmonova Malohat Ekhsonovna, candidate of philological sciences, Associate Professor of the department of translation and English grammar of the SEI “KhSU named after acad. B.Gafurov”; Abdulloev Muminjon, Ph.D of 2<sup>nd</sup> course of the SEI “KhSU named after acad. B.Gafurov” (Tajikistan, Khujand) E-MAIL: malohat@mail.ru*

**Калидвоҷаҳо:** омоморфемаи флексивии “-er”, муодили тоҷикӣ, пасванӣ, сифати аслӣ, дараҷаи қиёсӣ, шаклҳои синтетикий ва аналитикий, маънои иҷроқунандай амал

Мақола ба омӯзиии хусусиятҳои омоморфемаи флексивии “-er” дар забони мӯосири англисӣ ва муодилоти тоҷикии он баҳшида шудааст. Дар мақола зикр гардидааст, ки омоморфемаи “-er” хусусияти исмсозӣ ва соҳтани шакли синтетикии дараҷаи қиёсии сифатро дорост. Омоморфемаҳои “-ӣ” ва “-ак” ва пасванҷҳои “-гар” ва “-тар” муодилҳои омоморфемаи “-er” мебошанд. Тадқиқот нишон додааст, ки дар забони мӯосири англисӣ омоморфемаи флексивии “-er” пасванди сермаҳсул ба ҳисоб рафта, исмҳои маънои иҷодакунандай иҷроқунандай амал ва иҷроши амал тавассути ягон олатро иҷода мекунад. Дар забони мӯосири тоҷикӣ омоморфемаҳои иҷодакунандай иҷрои амал

тавассути ягон олат ва умуман иҷроқунандай амал миқдоран зиёд мебошанд. Муаллиф ишора менамояд, ки ҷунин омоморфемаҳои забони тоҷикӣ назар ба забони англисӣ вазифаҳои гуногунро иҷро намуда, дорон ҳусусияти на таҳҷо исмсозӣ, балки созмон додани дигар ҳиссаҳои нутқ низ ҳастанд. Доираи вазифаҳои омоморфемаи флексивии “-er” бошад назар ба муодилҳои тоҷикии он маҳдуд буда, тавассути он таҳҷо исм ва дараҷаи қиёсии сифат созмон дода мешавад.

**Ключевые слова:** флексивная омоморфема “-er”, таджикский эквивалент, суффикс, качественные прилагательные, степень сравнения, синтетические и аналитические формы, значение исполнителя действия

Изучены особенности флексивной омоморфемы “-er” английского языка и её эквиваленты в таджикском языке. Указывается, что омоморфема “-er” обладает способностью образования не только имён существительных, но и степеней сравнения прилагательных. Таджикскими эквивалентами омоморфемы “-er” являются омоморфемы “-ӣ” и “-ак”, а также суффиксы “-гар” и “-тар”. Исследование показывает, что в современном английском языке омоморфема “-er” является самым продуктивным суффиксом, который может обозначать существительные со значением исполнителя действия или имеет орудийное значение. Вследствие изучения выявлено, что в современном таджикском языке омоморфем, обозначающих исполнителя действия или передающих орудийное значение, количественно больше, чем в английском. Исходя из этого указано, что функции подобных омоморфем таджикского языка также являются различными, так как они образуют не только существительные, но и слова других частей речи. Однако ряд функций омоморфемы “-er” в современном английском языке ограничен, т.е. данная омоморфема образует только существительные и сравнительную степень прилагательных.

**Key words:** inflectional homomorphem “-er”, Tajik equivalent, suffix, qualitative adjectives, comparison degree, syntactical and analytical forms, of the doer of action meaning, meaning of the doer of instrumental action

The article is devoted to the studying of the peculiarities of the inflectional homomorphem “-er” and its equivalents in the Tajik language. Here it is specified that the homomorphe “-er” is able to build not only nouns, but comparative degree of descriptive adjectives either. The homomorphemes “-ӣ” and “-ак”, and also suffixes “-гар” and “-тар” are considered to be Tajik equivalents of the homomorphe “-er”. The investigation reveals that the homomorphem “-er” in modern English is a very reproductive suffix which is able to build nouns with the meaning of a doer of action or the meaning of a doer of instrumental action. The result of the research shows that the number of morphemes with the meaning of a doer of the action or the meaning of a doer of action by instrument is more than in English. According to this fact, the author points out to the variety of functions of the mentioned morphemes in the Tajik language. The analyzed morphemes can build not only nouns but other parts of speech either. However, the number of functions of the homomorpheme “-er” is limited; i.e. that the given morpheme forms only nouns and comparative degree of adjectives in Modern English.

Дар забоншиносии муосири англисӣ ва тоҷикӣ сермаънӣ, синонимӣ ва омономии калимаҳо мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор гирифта, як қатор масъалаҳои муҳими

он ҳаллу фасли худро ёфта бошанд ҳам, баъзе хусусиятҳои омонимии морфемаҳои забонҳои омӯхташаванд ба таври бояд таҳқиқ нашудаанд. Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои маънои пасвандҳо, алалхусус пасванди “-ег”-и забони англисӣ ва пасвандҳои “-ӣ, -ак, -гар ва -тар”-и забони тоҷикӣ ба риштai таҳлил кашид мешавад.

Морфемаҳои омонимии флексивӣ гуфта морфемаҳоеро меноманд, ки аз лиҳози компонентҳои овозӣ бо ҳам мувофиқат намуда, маънои гуногунро ифода менамоянд (8, с. 68).

Дар забони муосири англисӣ морфемаҳои омонимӣ ба таври васеъ истифода шуда, барои ташаккули шақлҳои грамматикий хизмат мекунанд. Морфемаҳо аз лиҳози морфологӣ мустақил нестанд ва ба ҷузъҳо чудо намешаванд. (2, с. 7)

Дар забони муосири англисӣ пасванди ифодакунандаи иҷроқунандаи амал “-er” пасванди аз ҳама пурмаҳсали калимасоз маҳсуб мёбад. Аслан пасванди “-er” ба гурӯҳи алломорфии “-or” дохил мешавад. Мутобиқи ақидаи англисшинос Л.М.Карашук гурӯҳи алломорфии пасванди “-or” гунаҳои фонематикии худро надорад (4, с. 91). Дар ҷараёни инкишофи ҳуд пасванди “-er” аз исм ва феъл исмҳое месоҳт, ки шаҳси иҷроқунандаи ягон фаъолиятро ифода мекарданд. Ба ин нукта асоси калима ишора менамояд.

Мисол: *cartere-аробакаш, haberdaschere-тоҷир*.

Инчунин, морфемаи “-er” дар ҷараёни инкишофи ҳуд маъноҳои иҷроқунандаи амал (*hatter-кулоҳдӯз*), мансубият ба ягон минтақа (*Londoner – сокини шаҳри Лондон*) ва соҳиби ягон олат будан ё бо он олат ягон фаъолият иҷро намуданро (*knocker - ҳалқаи дар*) ифода мекард.

Дар забони муосири англисӣ морфемаи мавриди назар маҳсулнокӣ ва маъмулии ҳамаҷонибаашро аз даст надода, бар замми ин хусусияти ифода намудани маънои иҷроқунандаи амал ва олатии ҳудро нигоҳ доштааст.

Чунин хусусият имконият медиҳад, ки морфемаи “-er” ба гурӯҳи пасвандҳо-омонимҳо мансуб шуморем, зоро он метавонад ду мағҳуми гуногунро ифода намояд.

Маҳз мағҳуми иҷроқунандаи амал ва мағҳуми олатиро ифода намудани морфемаи “-er” дар забони муосири англисӣ яке аз заминаҳои асосӣ барои омоморфема шуморидани он ба ҳисоб меравад. Боз як заминай дигар он аст, ки пасванди “-er” на танҳо исм месозад, балки он ба асоси сифат ҳамроҳ шуда, метавонад дараҷаи қиёсии онро созмон дихад, ки роҷеъ ба ин хусусияти омоморфемаи “-er” дар поён муфассал сухан меравад.

Пасванди “-er” ба асоси исм ҳамроҳ шуда, мағҳуми мансубият ба минтақаи муайянро ифода мекунад. Ин маъноро шартан бо мағҳуми “нисба”-и забони тоҷикӣ баробар шуморидан мумкин аст. Мисол: *villager-сокини деха, hosteller-донишҷӯи дар хобгоҳ истиқоматкунанда, islander-сокини ҷазира*.

Дар забони муосири тоҷикӣ омоморфемаи аз ҳама сермаъною серистеъмол пасванди “-ӣ” буда, он аффикси муштараквазифа ҳисобида мешавад (1, с.9). Омӯзиши муқоисавии забонҳо нишон медиҳад, ки ба омоморфемаи “-er”-и забони англисӣ дар мавриди ифодаи мағҳуми мансубият ба минтақаи муайян маҳз омоморфемаи тоҷикии “-ӣ” метавонад ҳамчун муодил истифода шавад. Яъне пасванди “-ӣ” ба асоси исм ҳамроҳ шуда, маънои мансубият ба ягон маконро ифода мекунад, ба ибораи дигар нисба месозад.

Мисол: *шаҳрӣ, дехотӣ, сугдӣ* ва ғайра.

Пасванди “-er” бо асоси сифати дорои маъни ранг ё хусусияти хос якҷоя шуда, метавонад вожаҳоеро ифода кунад, ки ба шахси соҳиби хусусиятҳои зикршуда далолат менамояд. Мисол: *greener* - дар курси *аввал таҳсилқунанда*, *fresher* - нав ба донишгоҳ қабулиуда.

Дар масъалаи истифодаи омоморфемаи “-ӣ” дар забони тоҷикӣ забоншиносон Ӯ.Аҳмадова, М.Шукурев, Н.Маъсумӣ, Ш.Рустамов ақидаҳои худро иброз намудаанд. Аз ҷумла, Ш.Рустамов қайд мекунад, ки “Суффикси “-ӣ” омоморфема буда, дар исму сифатсозӣ маъно ва вазифаҳои аз ҳам фарқкунандаи он равшан зоҳир мешавад” (5, с. 118).

Вобаста ба хусусияти сифатсозии морфемаи “-ӣ” Н.Маъсумӣ ҷунин изҳори ақида кардааст: “Дар он сурат агар ба ҳислатҳои мардуми маҳал мансуббударо қайд кардан лозим бошад, аз исм ё сифати мансуб ба маҳал бо илова кардани суффикси “-ғӣ” сифате соҳта мешавад, ки вай ба ахли он маҳал мансуб будани ҷизи тасвиршавандаро мефаҳмонад. Мисол: *гурури гиждувонӣ*” (5, с.118).

Таҳлил нишон медиҳад, ки омоморфемаи “-er” дар забони англисӣ хусусияти исмсозӣ дорад. Морфемаи “-er” аз сифат исм месозад, лекин доираи хусусиятҳои қалимасозии яке аз муодилҳои омоморфемаи “-er” дар забони тоҷикӣ – омоморфемаи “-ӣ” то андозае васеътар мебошад. Бо истифода аз омоморфемаи “-ӣ” дар забони тоҷикӣ исм (ҷавонӣ), сифати нисбӣ (сурхӣ), сифати феълӣ (хӯроки хӯрданӣ) ва зарф (бегоҳӣ) созмон дода мешавад.

Дар забони муосири англисӣ пасванди “-er” тавассути ба асоси феъл, исм, сифат ва шумора пайваст шудан танҳо исм месозад. Гурӯҳи қалони исмҳо дар ҷараёни якҷояшавии асоси феъл бо омоморфемаи “-er” соҳта шуда, тобишҳои гуногуни маъни иҷроқунандаи амалро ифода мекунад. Мисол: *sewer* - дӯзанд, *learner* - омӯзанд, *player* бозингар, *speaker* -гӯянда ва ғайра.

Ҳолатҳои нодире ба назар мерасанд, ки вобаста ба серистеъмолӣ ва сермаҳсулии ҳуд омоморфемаи “-er” на танҳо ба асоси қалима, балки ба пасванд ҳамроҳ шуда, исми нав месозад. Мисол: *onlooker*-назораткунанда, *come-outer*-баромадкунанда. (4, с.16)

Боз як маъное дигаре, ки омоморфемаи “-er” ифода менамояд, ин маъни олатӣ маҳсуб меёбад. Яъне исмҳое, ки тавассути пасванди “-er” созмон меёбанд, маъни иҷрои амалро бо воситаи ягон олат ё умуман иҷроқунандаи амалро ифода менамоянд. Одатан омоморфемаи “-er” ба асоси феълҳо пайваст гардида, ҷунин исмҳоро месозад: *to propel* - ҳаракат кунондан, *propeller* - ҳаракаткунонанда, *to rectify* - рост кардан, *rectifier* - росткунанда, *to compute* - ҳисоб кардан, *computer* - мошинаи электронии ҳисоббарор. (4, с.17)

Муодилҳои омоморфемаи “-er”, ки одатан дар ҷараёни исмсозӣ ду маъно – маъни иҷроқунандаи амал ва олатиро ифода мекунад, дар забони тоҷикӣ миқдоран зиёд мебошанд. Маҳз дар мавриди ифодаи маъни дуюми омоморфемаи “-er”-и забони англисӣ мо метавонем синоморфема ва омоморфемаи “-ак”-ро муодил ҳисоб кунем. Аммо боиси тазаккур аст, ки вазифаҳои пасванди “-ак” назар ба вазифаҳои пасванди “-er”-и забони англисӣ миқдоран зиёд мебошад. Забоншинос Ш.Рустамов дар мавриди пасванди “-ак” ибрози ақида намуда, зикр менамояд, ки пасванди “-ак” на танҳо қалима, балки шаклҳоро метавонад созмон дихад. (5, с.114).. Мисол: писарак. Инҷунин ў қайд менамояд, ки аффикси қалимасози “-ак” аз аффикси шаклсози “-ак” бо он фарқ мекунад, ки дар қалимаҳои соҳта тағироти сифатӣ, вале

дар шаклҳо тағироти миқдорӣ мушоҳида мешавад. (5, с.114). Дар мавриди ифодаи маънии иҷроқунандаи амал тавассути ягон олат вожаи оташгирак мисол шуда метавонад. Аз қалимаи “оташгирак” маълум мешавад, ки пасванди “-ак” аз исми фоил исми олат сохтааст.

Таҳлил нишон медиҳад, ки агар дар забони англisiй пасванди “-er” дар соҳтани исмҳои ифодакунандаи мағҳуми иҷроқунандаи амал тавассути ягон олат сермаҳсул ҳисоб шавад, дар забони тоҷикӣ ин вазифаро бештар пасванди “-гар” иҷро мекунад. Ҳамзамон дар забони муосири тоҷикӣ исмҳое, ки бо ин пасванд соҳта мешаванд, шаҳсро аз рӯи қасбу ҳунар, хислату коирдор ва вобаста ба амалиёт, машғулият ва кирдораш шарҳ медиҳанд. Мисол: сӯзангар, оҳангар, имдодгар, даъвогар, ислоҳгар ва гайра.

Ҳамин тавр, яке аз ҳусусиятҳои хоси омоморфемаи “-er” бунёди исмҳои ифодакунандаи мағҳуми иҷроқунандаи амал тавассути ягон олат маҳсуб меёбад. Дар забони тоҷикӣ бошад, ҳангоми ифодаи маънии зикргардида метавон омоморфемаҳои “-ӣ”, “-ак” ва пасванди “-гар”-ро ҳамчун муодили омоморфемаи “-er” мавриди истифода қарор дод.

Омоморфемаи флексивии “-er” дар забони муосири англisiй ҳамчунин дараҷаи қиёсии сифатҳои аслий месозад. Ин ҳусусияти пасванди “-er” низ яке аз асосҳои омоморфемаи флексивӣ ҳисоб шудани он мебошад.

Дар забоншиносӣ дараҷаи қиёсии сифатҳои аслий гуфта, ҷараёни қиёс намудани ягон ашё ё аломатро бо ашё ё аломати дигар меноманд. Мисол:

1. This room is large - Ин ҳона қалон мебошад.
2. This room is **larger** than that one - Ин ҳона назар ба дигараш **калонтар** мебошад.
3. Tom is a clever student - Том донишҷӯи боақл мебошад.
4. Tom is **cleverer** than Peter - Том назар ба Питер **боақлтар** мебошад.

Дар забони англisiй дараҷаи қиёсии сифатро бо се восита ва дар забони тоҷикӣ бо як восита ифода мекунанд. Воситаи якум – яъне воситаи синтетикии дараҷаи қиёсии сифат дар забонҳои англisiй ва тоҷикӣ бо роҳи ба асоси сифати аслий ҳамроҳ намудани пасвандҳои “-er” ва “-map” созмон дода шуда, аломатҳои қавии дар натиҷаи муқоиса зоҳир шудаи ашё ва ҳосиятҳоро ифода менамояд.

Мисол: fast-faster ё тез-тестар;

big-bigger ё қалон-қалонтар;

young-younger ё ҷавон-ҷавонтар ва гайра.

Дар забони англisiй ҳангоми созмон додани сифати дараҷаи қиёсӣ пасванди “-er” танҳо ба сифатҳои, ки аз ду ҳиҷо каманд ҳамроҳ мешавад. Мисол: tall – taller, soft – softer, small – smaller, easy – easier, happy – happier, heavy – heavier. Инчунин ҳолатҳои ба назар мерасанд, ки гарчанд қалима аз ду ҳиҷо зиёд набошад ҳам, шаклҳои дараҷаи қиёсии сифат тавассути шаклсозии суплективӣ амалий мегарданд ва дар бунёди чунин қалимаҳо омоморфемаи флексивии “-er” иштирок намекунад. Мисол: well-better-best (хуб-хубтар-хубтарин ё бехтарин), bad-worse-the worst (бад-бадтар-бадтарин), little-less- the least (хурд-хурдтар-хурдтарин)

Дар забони англisiй шаклҳои аналитикии дараҷаи қиёсии сифат метавонанд тавассути қалимаҳои ёвар низ ташаккул ёфта метавонанд. Ба ин ғурӯҳ бештар сифатҳои доҳил мешаванд, ки аз зиёда ду ҳиҷо иборатанд. Мисол: interesting-more interesting (шавқовар - шавқовартар), beautiful-more beautiful (зебо -зеботар). Дар забони тоҷикӣ бошад новобаста аз миқдори ҳиҷои сифатҳои аслий дараҷаи қиёсии

онҳо тавассути шакли синтетикӣ, яъне бо воситаи якчояшавии пасванди флексивии “-tar” ба асоси калима сохта мешаванд. Мисол: шавқоваршавқовартар, зебо-зеботар ва гайра.

Тадқиқот нишон медиҳад, ки дар забонҳои муқоисашаванда пасвандҳои “-тарин” ва “-est” дараҷаи олии сифат месозанд, ки аз ҷумлаи хусусиятҳои шабеҳи ҳар ду забон маҳсуб меёбад. Лекин дар забони тоҷикӣ яке аз хусусиятҳои фарқунандаи пасванди “-тарин” созмон додани исм буда, чунин хусусият аз он дарақ медиҳад, ки пасванди мазкур дар калимасозии забони тоҷикӣ метавонад ҳамчун омоморфема истифода шавад. Мисол: ангушттарин (5, с.132).

Муқоисаи забонҳои мавриди назар сабит месозад, ки дар забони тоҷикӣ танҳо роҳи синтетикии шаклсозии сифат ба назар мерасад. Дар забони англисӣ бошад гайр аз шаклсозии синтетикую анализаторӣ шаклсозии суплективии сифатҳои аслӣ низ мавҷуд мебошад (7, с.47).

Ҳамин тавр, дар забони муосири англисӣ омоморфемаи флексивии “-er” аз ҷумлаи аффиксҳои сермаҳсул ба ҳисоб рафта, дар ҷараёни инкишофи худ ба асоси калима ҳамроҳ шуда, тобишҳои маънои гуногунро ифода намудааст. Ҳоло тавассути омоморфемаи мазкур исмҳои ифодакунандаи маънои иҷроқунандаи амал ва иҷроқунандаи амал тавассути ягон олат аз исм, сифат ва феъл сохта мешаванд. Муодилҳои тоҷикии пасванди “-er” миқдоран зиёд буда, дар мақола бештар барои муқоиса омоморфемаҳои тоҷикии “-ā”, “-gar” ва “-ak” ҷалб карда шуданд. Лекин бояд қайд кард, ки дар мавриди ифодай маънои иҷроқунандаи амал ё иҷроиши амал тавасути ягон олат боз пасвандҳои “-gar”, “-anda”, “-var”, “-or” ва “-chi” –ро низ ба сифати муодили пасванди англисии “-er” метавон истифода намуд. Хусусияти дигари омоморфемаи флексивии “-er” дар он зоҳир мешавад, ки шакли синтетикӣ, яъне дараҷаи қиёсии сифати забони англисиро бо сифатҳои як ва дуҳичой месозад. Дар забони тоҷикӣ бошад ин вазифаро пасванди “-tar” иҷро менамояд. Пасвандҳои сермаҳсули “-er” ва “-tar” дар забонҳои муқоисашаванда дорои хусусиятҳои шабоҳаткунанда буда, барои иҷрои як вазифа хизмат мекунанд.

### ПАЙНАВИШТ:

1. Аҳмадова Ҷ. Аффиксҳои муштараквазифа ва мавқеи онҳо дар таълими забони модарӣ // Мактаби советӣ, 1970. – № 9. – С. 7-11
2. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка: учебное пособие. – М., 1977. – 240 с.
3. Зятковская Р.Г. Суффиксальная система современного английского языка. – М., 1971. – 200 с.
4. Каращук Л.М. Аффиксальное словообразование в английском языке. – М., 1965. – 175с.
5. Рустамов Ш. Исм. Категорияҳои грамматики, калимасозӣ ва мавқеи исм дар системаи ҳиссаҳои нутқ. – Душанбе, 1981. – 210 с.
6. Рустамов Ш. Калимасозии исм. – Душанбе, 1971. – 80 с.
7. Усмонов К. Грамматикаи муқоисавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ. Китоби дарсӣ. – Ҳуҷанд, 2017. – 372 с.
8. Усмонова М., Абдуллоев М. Роҷеъ ба морфемаи омоними флексивии “-ed” дар системаи морфологии забони англисӣ // Армугони нағроҳони илм. Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2017, – 268 с.

**REFERENCES:**

1. Ahmadova U. *Multifunctional Affixes and their Value in Teaching Mother Tongue* // Soviet School, 1970. – № 9. – pp. 7-11.
2. Arbekova T.I. *Lexicology of the English Language. Manual.* – M., 1977. – 240 pp.
3. Zyatkovskaya R.G. *The System of Suffixes in Modern English.* – M., 1971. – 200 pp.
4. Karashuk L.M. *Affixal Word-Building in the English Language.* – M., 1965. – 175 pp.
5. Rustamov Sh. *Noun. Grammatical Categories, Word-Building and Role of Noun in Parts of Speech System.* – Dushanbe, 1981. – 210 pp.
6. Rustamov Sh. *Formbuilding of Noun.* – Dushanbe, 1971. – 80 pp.
7. Usmonov K. *Contrastive Grammar of English and Tajik Languages. Textbook.* – Khujand, 2017. – 372 pp.
8. Usmonova M. Abdulloev M. *On the Inflectional Homomorphem “-ed” in the Morphological System of the English Language*// *The Symposium of Scientific Articles. Khujand:Light of Enlightenment,* 2017, – 268 pp.